

# Моддаҳои масткунанда ва зарарҳои он

[ Точикӣ – Tajiki – طاجیکیة ]

Солеҳ ибни Фавзон ал-Фавзон

Таҳия: [islamhouse.com](http://islamhouse.com)

2013 - 1434

**IslamHouse**.com

# المسكرات وأضرارها

«باللغة الطاجيكية»

صالح بن فوزان الفوزان

إعداد: الفريق الطاجيكي بموقع دار الإسلام

2013 - 1434

IslamHouse.com

## Моддаҳои масткунанда ва заарарҳои он

Эй Мардум!

Шумо аз Худо битарсед ва шукрашро ба ҷо оред. Ӯ инсонро қаромат додааст ва барояш имтиёзе додааст, ки дар дигар махлукот дида намешавад. Худованд мефармояд:

﴿وَلَقَدْ كَرِمْنَا بَيْنَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الظَّيْبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ حَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [الاسراء: ٧٠]

"Ва дар ҳақиқат мо фарзанди Одамро гироми доштем ва онхоро дар барру баҳр (бар маркаб) савор қардем ва аз анвоъи рӯзихои покиза баҳрамандашон соҳтем ва бар бисёре аз махлукотамон фазилати бештарашон додем"

Сураи Исро, 70

Як чизе, ки инсониятро Худованд бо он қаромат додааст, ин ақл мебошад, ки бо он аз дигар ҳайвонот фарқ мекунад ва тавассути он некиро аз бади ва фоидаро аз зарар ҷудо менамояд. Агар инсон ақлашро гум кунад, дигар аз он фоидае намемонад, балки он бори гароне мегардад бар дӯши дигарон.

Инсон тавассути ақл метавонад дар мавриди нишонаҳои Худованд андеша намояд ва онро дарк кунад ва бо ақл метавонад ихтироъот ва навовариҳо кунад.

Ақл инсонро водор мекунад, то сифатҳои хубро соҳиб гардад ва аз сифатҳои паст худдори намояд.

Бо ақл инсон барои корҳои хуб талош мекунад ва аз корҳои бад мепарҳезад.

Худованд ақлро ба номҳои гуногун зикр намудааст, ақл, мағз, идрок, ҳис ва ин ҳама далолат ба маонии бузурге мекунанд.

Худованд дар китобаш касонеро, ки ақли худро истифода намебараңд, сарзаниш мекунад ва онҳоро аз ҳайвонот ҳам пасттар меҳонад.

Худованд мефармояд:

﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَيِّلًا ﴾ [الفرقان: ٤٤]

"Оё ту гумон мекуни, ки аксари онҳо мешунаванд, ё дарк мекунанд? Онҳо ба монанди ҳайвонотанд, балки аз ҳайвонот гумроҳтаранд"

Сураи Фурқон, 44

Худованди муттаол истеъмоли ҳар маводеро, ки ақлро ҳалалдор месозад, манъ мекунад ва барои ин кор ҷазои вазнин ва азоби сахте муайян намудааст. Ақл яке аз панҷ ҷизи зарурист, ки тамоми шариатҳо муҳофизати онро воҷиб гардондаанд ва дар ҳифзи онҳо маслиҳат ва фоидай умумибашар аст. Зоро ҳар касе, ки ақлашро гум кунад, ҳам ба нафси худ зарар мерасонад ва ҳам ба дигарон.

Агар зарари ба худаш расонда ҳалок, вайронии ахлоқ ва ифлоси бошад, зарари ў ба чомеа тавассути халал ворид намудан, ба амну суботи чомеа ва дар ҳарос овардани он мебошад.

Худованди муттаол мефармояд:

﴿يَتَأْكِلُهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَأَجْتَبَنُهُ لَعْنَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ فِي الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الْصَّلَاةِ فَهُلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠، ٩١]

"Эй касоне, ки имон овардаед! Ҳамоно арак, қимор, сангҳои насбшуда барои парастиш ва бахтсанҷи бавоситаи тирҳо палидиест, аз амали шайтон, пас шумо аз он парҳез кунед, шояд начот ёбед, ҳамоно шайтон меҳоҳад дар байни шумо тавассути арак ва қимор душмани ва кина эҷод намояд ва шуморо аз ёди Ҳудо ва аз намоз боз дорад. Пас оё шумо аз он имтиноъ меаврзед?"

Сураи Моида, 90-91

Худованд дар ин оят заарҳои аракро баён менамояд ва арз мекунад, ки араку қимор ва дигар палидиҳоеро, ки зикр намуд, боиси ноком шудан мегарданд ва он ҳама палиданду аз амали шайтон ва дар чомеа душманию кинаро ба бор меоранд ва аз зикри Ҳудо боз медоранд, ки ҳаёти дилҳо танҳо бо ёди Ў мебошанд.

Ин амалҳо инсонро аз ибодати Ҳудо ва намоз манъ меқунанд, ки намоз инсонро аз ҳама бадиҳо бозмедорад.

Ҳамр ҳар чизеро мегүянд, ки ақлро бехуд намояд ва онро бипўшонад аз ҳар навъ маводи масткунандае, ки бошад ва бо қадом номе, ки бошад. Дар ривоятҳо омадааст, ки дар охири замон гурӯҳое меоянд, ки ҳамро бо номҳои гуногун зикр меқунанд, vale ном ҳақиқатро дигаргун намекунад. Ҳар чизе, ки чисмро суст кунад, ҳавосро бехуд намояд ва дасту поро суст намуда, номусро бикушад, монанди ҳамр аст.

Ҳасан мегүяд: Агар ақл дар бозор фурӯхта мешуд, мардум онро бо нархи хеле гарон ҳаридори мекарданд, vale тааҷҷуб дар он аст, ки мардум бо пули гарон чизеро мехаранд, ки ақли онҳоро вайрон меқунад.

Эй мардум!

Душманони шумо ҳамеша дар пайи кашидани нақшаҳое мебошанд, ки шуморо дучори ҳалокат кунанд ва ба шумо бо ҳар роҳ зарар расонанд. Ҳамчуноне, ки Ҳудованд мефармояд:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَتَخَدُوا بِطَائَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ حَبَالًا وَدُولًا مَا عَيْنُتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ أَوْهِيمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَاهُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٨]

"Онҳо барои шумо ҳеч арзишеро қоил нестанд. Онҳо дўстмедоранд, то дар мушкилот бошед. Гоҳо кина аз даҳони онҳо ошкор мегардад. Ва он чи дар дилҳо пӯшида доранд, бузургтар аст"

Сураи Оли Имрон, 118

Палидтарин нақша ва пурқувваттарин силоҳи онҳо, ки бо шумо дар ин замона мечанганд, маводи мухаддир мебошад.

Онҳо ин маводро кишт меқунанд, аз он мавод омода меқунанд ва ба шумо пешкаш менамоянд ва бо роҳҳои гуногун ва пинҳони дар байни шумо паҳн меқунанд ва дар ин роҳ онҳо аз шайтонҳои одамсурат истифода мебаранд, ки фасодро савдо меқунанд ва бадтарин мусибатро ба сари чомеа меоранд.

Онҳо қасоне ҳастанд, ки дар рӯи замин фасод меқунанд.

Ҳар шаҳрванди бонангү номусе, ки дар бораи онҳо маълумот дошта бошад, бояд ба мақомоти зидаҳл дар бораи онҳо маълумот диҳад, ки ин аст ҳамкории бо тақво ва накӯи ва набояд касе ба ҳоли онҳо раҳм намояд ва ё барои пӯшонидани сирри онҳо бо онҳо ҳамкори намояд.

Эй мардум!

Маводи мухаддир бадтар аст аз ҳамр, зоро он ақлро вайрон намуда, мизочро меқушад ва номусро аз байн мебарад.

Маводи мухаддир агар бо хамр дар масткардан шарик бошад, боз чандин заархой дигар дорад, ки дар хамр дида намешавад.

Баъзе олимон дар бораи маводи мухаддир беш аз 120 заархой дини ва дунявиро пайдо намуданд.

Аз ҷумлаи заархой динияш он аст, ки зикри Ҳудоро аз ёд мебарад, шарму ҳаёро нобуд месозад, боиси тарки намоз ва афтодан дар ҳаромҳо мегардад.

Мухаддирот хатарноктарин силоҳест, ки онро турӯҳҳои таҳрибкор дар ҷомеаи башари барои расидан ба ҳадафҳои ҳуд истифода мебаранд. Голибан ин маводро яхудиён барои шикаст додани миллатҳои дигар истифода мебаранд, то ҳамаро зери султаи ҳуд қарор диханд ва миллатҳоро ғуломи хеш созанд.

Мухаддирот оғат ва балоест, ки ҷомеаи башариро ба нести ва нобуди мекашонад.

Хатари он аз хатари бемориҳо ва вабоҳои ҳалокатоваре, ки наслҳоро аз байн мебарад, камтар нест. Барои ҳамин, дар аксари давлатҳо вазорат ва кумитаҳои маҳсусе барои мубориза алайҳи маводи мухаддир ташкил шудааст ва ҳатто давлатҳои ғайримусулмони хатари онро эҳсос кардаанд ва алайҳи он мубориза мебаранд.

Паҳнкунандагони ин мавод ҳилаҳои зиёдеро ба кор мебаранд ва бо роҳҳои гуногун онро ба

кишварҳои дигар интиқол медиҳанд ва дар байни мардум паҳн мекунанд ва онро ба шаклҳои гуногун месозанд ва дар даруни чизе омода мекунанд, ки дар хаёли кас намеояд.

Эй мусалмонон!

Хатари онро эҳсос намоед ва нагузоред, то он ба фарзандони шумо расад. Фарзандони худро нагузоред, бехуда дар кӯчаҳо бигарданд ва бо ҳар гуна ашхос алоқа намоянд, зоро агар як инсон вайрон шавад, таъсираш ба ҳамаи ҳамнишинон ва ҳамсӯҳбатонаш мерасад. Алалхусус он ҷавононе, ки бехуда дар кӯчаҳо мегарданд, маҳали шубҳа қарор доранд. Дониста бошед, ки шайтонҳои инси ва ҷинни роҳҳо ва ҳиллаҳои зиёдеро барои вайрон кардани ҷавонон истифода мекунанд ва дар ҷамъомадгоҳҳои ҷавонон бештар кор мекунанд. Шумо дар замоне умр ба сар мебаред, ки аҳли замона пур аз шар шудааст ва доъиёни фасод хеле зиёд гаштаанд ва ба сабаби осон шудани интиқол аз шаҳр ба шаҳр роҳҳои интишори бади низ осон шудааст.

Ин ҳама аз мову шумо талаб мекунад, то бештар ҳушёр бошем, саҳт эҳтиёт намоем ва барои ҳифзи фарзандон бештар аз ҳифзи молу сарват талош кунем.

Кор бисёр хатарнок аст ва палиди ҳамаро фаро гирифтааст.

Барои раҳои аз балои маводи мухаддир бояд аз Ҳудованд кўмак талаб намуд ва алайҳи касоне, ки онро истеъмол мекунанд ва ё паҳн мекунанд, муборизаи беамон бояд бурд.

Бояд ҳамеша фарзандони хурдсоли худро насиҳат намоем, то дар кўчаҳо бехуда Nagarданд ва бо мардуми ношинос ҳамсўҳбат нашаванд. Бояд барои ҳазар кунонидани чомеа аз ин бало аз тамоми васоил истифода намуд.

Бояд воълизон ба ваъзи худ ва хатибон бо хутба ва аҳли қалам бо нашрияҳо ва ҳукумат бо радио ва телевизион мардумро аз ҳақиқати ин бало огоҳ намонд.

Ҳудованд мефармояд:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِيمَانِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُجْرِمِينَ وَأَقْرَبُوهُمْ إِلَيْنَا﴾

الله شدید العقاب ﴿٢﴾ [المائدة: ٢]

"Ва шумо бо ҳам бар накӯи ва тақво ҳамкори намоед ва бар гуноҳу душмани ҳамкори нақунед. Ва Шумо аз Ҳудо битарсед, ҳамоно, Ҳудованд азоби саҳте дорад"

Сураи Моида, 2

Эй бандагони Ҳудо!

Шумо аз Ҳудованд битарсед, аз Ў итоат намоед, ҳамеша фармудаҳои Ўро ба ҷо оред ва аз манҳиёташ худдори кунед.

Шумо бидонед, ки аз чумлаи он чизе, ки Паёмбар (с) бо асҳоби худ байъат карданд, нанӯшидани ҳамр буд.

Абдуллоҳ ибни Умар ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) мефармоянд:

"Ман бо шумо байъат мекунам, ки ба Ҳудо ширк наёваред, нафсеро, ки Ҳудованд ҳаром намудааст, ба ноҳақ нақушед, зино накунед, дузди накунед ва маводи масткунандаро нанӯшед.

Ҳар касе, ки инҳоро анҷом дод, ҳадди шариатро (хукми шариъатро) ба ўзори мекунам ва он барояш кафорат мешавад. Ва ҳар киро, ки Ҳудованд ўро пӯшонад, пас ҳисоби ўдар дасти Ҳудованд аст. Аммо касе, ки ин гуфтаҳои болоро анҷом надод, ман барояш ҷаннатро кафолат медиҳам"

### Насои

Чи хуш кафолатест ва чи кароматест барои касе, ки арақ нанӯшад.

Чи гуна оқил метавонад онро истеъмол кунад, дар ҳоле, ки он бар хилофи фитрати инсонист ва муқобили дастуроти Паёмбар (с) аст ва хилофи ихтиёри Паёмбар (с) аст, дар шаби Исро, ҳангоме, ки Ҷабраил ба ўду қадаҳи шир ва шаробро пешниҳод намуд ва ўширро ихтиёр кард ва Ҷабраил ба ўгуфт: Ту фитратро ихтиёр намуди (Яъне чизеро ихтиёр карди, ки фитрати инсон мувоғиқ он оғарида шудааст).

Чунончи Паёмбар (с) ба касоне, ки арақ наменўшанд, чаннатро кафолат додааст, ҳамчунин хабар додааст, ки Худованд аҳд кардааст, ҳар ки андак арақ нўшад, Худованд дар рўзи қиёмат ўро аз Тинати Хабол менўшонад. Мардум гуфтанд: Эй Расули Худо, Тинати Хабол чист? Гуфт: Арақи бадани дўзахиён ё афшурдаи дўзахиён аст. Худованд мову шуморо аз он нигоҳ дорад.

Эй бандагони Худо!

Нўшидані шароб ба ширк наздикаст.

Ибни Аббос (р) мегўяд: Вақте арақ ҳаром гардонида шуд, асҳоби Паёмбар (с) ба ҳамдигар мегуфтанд: Арақ ҳаром шуд ва баробари ширк гашт.

Абумўсои Ашъари мегуфт: Барои ман нўшидані арақ ва ба чои Худованд ибодат кардани ҳамин бут баробар аст.

Эй бандагони Худо!

Нўшидані арақ далели заъифии имон аст, зеро он ба ибодати бут баробар аст.

Ҳар ки арақ нўшад, ҳаё ва одамгарияш камтар мегардад ва душманию кина ба бор меоварад ва амри ба мункар мекунаду аз ёди Худованд дур мешавад.